

**«Забони миллат- ҳастии миллат»- китоби нави Эмомалӣ Раҳмон****[1]**

Ношир: Ҳайати тадорукот Санаи интишор: 1 Январ, 2017 - 19:10



[2]



[1]

Китоби нави Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат - ҳастии миллат» баргузор шуд.

Абдуҷаббор Раҳмонзода – Ёрданчи Президент кишвар оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа дар сухани муқаддимоии худ дар остонаи ҷашни ҷамшеди Наврӯз нашр гардидани китоби «Забони миллат - ҳастии миллат»-ро дастоварди бузурги илмию фарҳангӣ ва муждаи наврӯзӣ барои миллати тоҷик ва кулли форсизабонони ҷаҳон арзёбӣ кард. Зикр шуд, ки китоби нави Эмомалӣ Раҳмон доир ба сарнавишти таърихи забони тоҷикӣ, шебу фарозҳои он дар масири зуҳуру густариш ва зарфиятҳои фароҳу фарогири забони тоҷикӣ маълумот медиҳад.

Дар асар решаҳои ориёӣ забони тоҷикӣ бо далелҳои қавии илмӣ ва таърихӣ исбот шудаанд. Ҳамчунин давранди таърихи забони тоҷикӣ дар асоси маводи нави илмӣ матраҳ шудааст. Дар маҷмӯъ асари мазкур фарогири бузургтарин сарчашмаҳои таърихию тамаддуни тоҷикон аст. Хусусан муаллифи асар – Пешвои миллат таърихи пайдоиши забони тоҷикиро дар фасли алоҳидаи китоб таҳти унвони «Забони миллат - ҳастии миллат» гирд овардааст.

Зикр мешавад, ки зодгоҳи асосии забони тоҷикӣ Хуросону Мовароуннаҳр, соҳили чапу рости рӯди Ому, хусусан қаламрави ҳозираи Тоҷикистон аст. Ҳамзамон дар асар доир ба сарнавишти забони тоҷикӣ дар замони истилои араб дар асоси сарчашмаҳои таърихӣ маълумоти илмӣ оварда шудааст, ки он барои пажӯҳиши дурнамои забоншиносӣ дастури муфиди илмӣ маҳсуб мешавад.



Таъкид шуд, ки бобҳои алоҳидаи асар дар заминаи осор ва матнҳои илмӣ, таърихӣ ва адабӣ, замина ва омилҳои эҳёи забони тоҷикӣ, ки дар аҳди Тоҳириёну Саффорӣён ва махсусан дар замони шукуфоии давлатдорӣ тоҷикон -Сомониён ба авҷи олии расида буд, махсус зикр гардидааст.

Дар маросими муаррифии асари нави Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, олимон, президенти Академияи илмҳои ҷумҳурӣ Фарҳод Раҳимӣ ва дигар донишмандони шинохтаи кишвар – Кароматулло Олимов, Сайфидин Назарзода, Саҳидод Раҳматулло ва дигарон доир ба паҳлуҳои таърихӣ ва илмӣ ин асари арзишманд ибрози назар намуда, таъкид доштанд, ки асари мазкур на танҳо барои мо тоҷикон, балки тамоми форсизабонони дунё хизмати бузург хоҳад кард.

Наشري китоби нави Пешвои миллат дар нашриёти «ЭР-граф»-и пойтахт идомаи мантиқии таҳқиқоти Пешвои миллат дар самти худшиносии миллӣ ва амалӣ намудани ормонҳои миллии тоҷикон арзёбӣ гардида, он дар забоншиносии тоҷик ва илми ҷомеашиносии муосири кишварамон дастоварди муҳим ва нотакрори илмӣ сиёсӣ маҳсуб мешавад.

## Баҳодиҳии муҳтаво:

5

Баҳои миёна: 5 (2 овоз)

Категория:

- [Забонҳои Тоҷикистон](#) [3]
- [Фаъолият](#) [4]
- [Эълонҳо](#) [5]

**Манбаъ::** <http://kumitaizabon.tj/tg/content/zaboni-millat-khastii-millat-kitobi-navi-emomali-rakhmon>

## Пайвандҳо

[1] <http://kumitaizabon.tj/tg/content/zaboni-millat-khastii-millat-kitobi-navi-emomali-rakhmon>

[2] [http://kumitaizabon.tj/sites/default/files/styles/large/public/Zaboni\\_Millat\\_Hastii\\_Millat.jpg?itok=Sr9AS0HD](http://kumitaizabon.tj/sites/default/files/styles/large/public/Zaboni_Millat_Hastii_Millat.jpg?itok=Sr9AS0HD)

[3] <http://kumitaizabon.tj/tg/category/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D2%B3%D0%BE%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD>

[4] <http://kumitaizabon.tj/tg/category/%D1%84%D0%B0%D1%8A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D1%82>

[5] <http://kumitaizabon.tj/tg/category/%D1%8D%D1%8A%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D2%B3%D0%BE>